

АЗИЗИ АЗИЗ

РҰЗИ ТАХСИЛ

ЯКУМИ СЕНТЯБР

Имрӯз ҳама ба мактаб мераванд. Ман ҳам ба мактаб меравам!

Имрӯз ҳама либоси озода ба бар кардаанд. Ман ҳам имрӯз либоси нав пушкидаам!

Имрӯз бачаҳо китобдон гирифтаанд. Дар дasti ман ҳам китобдон аст!

Имрӯз ҳама шоду хурсанд! Ман ҳам имрӯз пайаста табассум мекунам!

Имрӯз ҳама хондану навиштан меҳоҳанд. Ман ҳам китобу дафтарамро кушода меҳонамау менависам!

Имрӯз ҳама ба ман бо ҳавас

менигаранд ва салом мегүянд. Ман ҳам бо ҳама бо шавқ нигариста «Салом!» мегүям!

Имрӯз олам ачаб хушрӯю зебост. Ман ҳам имрӯз хушрӯю зебоям!

Модарам ба ман мегүяд:

– Якуми сентябр чӣ рӯзи хуш аст!

Ман ҳам ба модарам мегүям:

– Мехоҳам ҳар рӯз якуми сентябр бошад!

ДАРСИ СУЛХ

Мо ба синфамон даромада, дар курсиҳо нишастем.

– Ассалом, бачаҳои азиз, хуш омадед! –
гуфт муаллим ва эълон кард: – Дарси
аввалини мо Сулҳ аст!..

Ногоҳ аз берун як гунчишк парида
омад. Вай раҳгум зада буд ва чӣ тавр
берун рафтанашро намедонист. Дар
бoloи сари мо фир-фир паридан гирифт.

Муаллим ба мо фармуд:

– Тирезаро во кунед, бачаҳо. Ба
гунчишк роҳ кушоед.

Анвар тирезаро күшод. Аммо гунчишк рафта, дар мэхи болои тахтай синфишиаст.

Аз қатори пеш Сино онро киш гуфт.

Гунчишк парида, худро ба шишиай тиреза зад.

— Шишиай тирезаро мешиканад, —
хавотир шуд Лола.

— Бачаҳо, тирезаҳои дигарро ҳам боз кунед, — дубора амр кард муаллим.

Сайд бархеста тирезаҳоро боз кард.

Аммо гунчишк зиёдтар тарсид ва ба тарафи дар парид. Хост, ки он ҷо нишинад, вале лағжиду ба замин

фуромад.

Ман давида рафта дарро кушодам.
Гунчишк ҳаросиду боло парид. Ин дафъа
дар фурӯзонаки тори сари мо нишасти.
Дар пойини вай Диловару Наргис буданд.
Наргис аз тарс сарашро хам кард.
Гунчишк саросема шуд ва нохост ба рӯйи
миз фуромад.

– Вож! – фарёд зад Наргис.

Ҳама хандидем. Гунчишк боз ба
парвоз омад ва дар тори ҷевон нишасти.

Он гоҳ муаллим гуфт:

– Ҳама ором нишинед. Гап назанед,
худаш роҳашро меёбад.

Мо даст болои даст гузошта, ба гунчишк нигоҳ кардем. Гунчишк ҳам ба мо нигоҳ кард.

Як-ду дақиқа гузашт. Лекин гунчишк аз ҷой наҷунбид.

– Вай намеравад, сахт тарсидаст, – гуфтам оҳиста ба гуши Садбарг.

– Ҳомӯш бош! – таъкид кард Садбарг.

Боз чанд дақиқа гузашт. Гунчишк ниҳоят ором шуд. Аммо ҳеч напарид. Сар ҷунбонда, ба ҳар кадоми мо нигоҳ мекард.

– Гунчишкак, тирезаҳо – кушода.

Парида назди чӯраҳоят рав! – пиҷиррос

зад Наргис.

Гунчишк гапи Наргисро магар фаҳмид,
ки якбора парид ва аз тирезаи дуюм
баромада рафт.

Мо хурсанд шудем. Хурсанд шуда
кафқӯбӣ кардем.

Он гоҳ муаллим гуфт:

– Мо Дарси Сулҳ гузаштем, бачаҳо, ба
гунчишк ёрӣ додем, ки парида равад!..

ДУХТАРОНИ СИНФИ МО

Дар дарси дуюм муаллим гуфт:

– Духтарони синфи мо даҳ нафаранд.

Мо инро аллакай медонистем. Аммо
муаллим ба мо хабари нав расонд:

– Ҳафт духтар номи якхела доранд:

Лола, Садбарг, Нилуфар, Наргис,
Бунафша, Ёсуман ва Хайрӣ.

Фарҳод ҳайрон шуд:

– Муаллим! Ин номҳо якхела нестанд-
ку?

Муаллим шарҳ дод:

– Чаро? Тамоман якхела, номи
гулҳоянд. Лола, Садбарг, Нилуфар,

Наргис, Бунафша, Ёсуман ва Хайри гулдастай синфи мо мебошанд.

Рустам нохост аз чой бархесту гуфт:

– Муаллим, дар синфи мо Гулдаста ҳам ҳаст. Боз дар номи ду нафар гул ҳаст: Гулчаҳону Гулнора.

– Офарин! – хурсанд шуд муаллим. – Дидед, бачаҳо, синфи мо гулзору гулистон аст! Гулҳои рангоранг, гулҳои хушрӯ, гулҳои хушбӯ! Даҳ гул, як гулдастай зебо!

ПИСАРОНИ СИНФИ МО

Баъди навбати номи писарон расид.

– Дар синфи мо, – гуфт муаллим, –
номи ҳашт писар як маъно дорад. Ин
номҳо кадоманд?

Аввал Сино даст бардошт.

– Ҷасур, Далер, Баҳодур, Диловар,
Қаҳрамон, – ҷавоб дод ӯ.

– Се номи дигар ҳаст, – гуфт муаллим.

Фарҳод пурсид:

– Ман маънои номамро намедонам...

Муаллим гуфт:

– Маънои «Фарҳод» «паҳлавон» аст.

Фарҳод қаҳрамони қиссаю афсонаҳост.

- Пас маъни номи ман ҳам «далер»-у «часур» аст? – пурсид Фарҳод.
- Албатта, – розӣ шуд муаллим. – Фарҳоди диловар кӯҳро канда, ба диёраш об овардааст!

Ду номи дигарро мо ба осонӣ ёфтем.
Онҳо Рустам ва Сӯҳроб буданд!

- Офарин! – моро таъриф кард муаллим. – Акнун дар хондан ҳам часуру далеру баҳодуру диловару қаҳрамон ва монанди Рустаму Сӯҳроб зӯру тавоно бошед!

СИНФИ ҲУНАРМАНД

Дар синфи мо ҳар кас ҳунаре дорад.
Далер рубобнавоз аст. Ҷасур суруд
мехонад. Бунафшаю Ёсуман ракқосаанд.
Лола шоира аст, шеър менависад. Вай
имрӯз як шеърашро ба мо хонд.

Гаҳвораҷунбон,

Гаҳвора ҷунбон.

Додари моро

Алла гӯ, хобон!

Аз аллаи ту

Ӯро хоб барад,

Гиряи ӯро

Зудтар об барад!

Мо ин шеъро дарҳол аз ёд кардем!

Воқеан, Диловар хикоя менависад.

Қаҳрамон машқи гӯштӣ мекунад.

Гулдастаю Гулнора гулдӯзанд. Рустаму

Сӯҳроб аз хиштҳои пластмасӣ хоначаҳои

баландошёна месозанд. Ман меҳоҳам

зудтар калон шуда, ба аскарӣ раваму

афсар шавам,...

Муаллим ҳунари моро дида ва
орзуҳоямонро шунида, хурсанд шуд.

– Мо дар синфамон овозхону созанда,
раккосаю шоира, нависандаю варзишгар,
дӯзандаю бинокор ва аскару афсари

оянда дорем! – гуфт ӯ бо тантана.

«АФТОБАК» Ё «ОФТОБАК»?

Ҳангоми танаффус Сўҳроб аз ман
пурсид:

- Ту хонда метавонӣ?
- Метавонам, – ҷавоб додам ман.
- Навишта ҳам метавонӣ?
- Навишта ҳам метавонам!
- Каний, «афтобак» навис, – фармуд ў.

Ман дар тахтаи синф навиштам:
«Афтобак».

Сўҳроб гуфт:

– «Афтобак» не, «офтобак» бояд
naviшт.

Ман эрод гирифтам:

– Охир, ту «афтобак» гуфти!?

– Дуруст, – розӣ шуд Сӯҳроб, – мо гоҳо
«афтобак» мегӯем, аммо «офтобак»
менависем. Модарам гуфтанд, ки ҳарфи
аввали ин калима ба офтобак монанд аст!

Ман инро намедонистам.

Акнун дониши ман зиёдтар шуд!

СИТОРАЧАИ НАХУСТИН

Муаллим дар тахтаи синф ҳарфе навишту пурсид:

- Ин кадом ҳарф аст?
- Ҳарфи А! – ҷавоб додем мο.

Муаллим боз чанд ҳарф навишт: Б, В, Г, Д, Е...

Мο ин ҳарфҳоро низ хондем.

Он гоҳ муаллим пурсид:

- Навишта ҳам метавонед?
- Навишта ҳам метавонем! – баробар ҷавоб додем мο.

Муаллим ба мο оғарин гуфт. Баъд супориши нав дод:

– Ҳар кас номашро нависад.
Мо дар дафтар номамонро навиштем.
Муаллим дафтари моро як-як аз назар
гузаронда гуфт:
– Ҳама бехатою хушрӯ навиштааст!
Аммо дафтари Рустамро гирифта, боло
бардошт ва ба мо нишон дода гуфт:
– Ҳусни хати Рустам зеботару хонотар
будааст!

Ҳамин тавр, Рустамро барои хати
зебояш баҳои яъло, яъне ситорача
гирифт.

КОРИ МУҲИМ

Баъди танаффус муаллим китобчаеро нишон дода гуфт:

– Дар ин китобча чанд муаммо ҳаст.

Якеро мехонем!

Мо розӣ шудем. Муаллим хонд:

– Сафарҷон пагоҳӣ аз хобаш барвақт хест. Ба варзиш машғул шуд. Баъд дасту рӯяшро шуст, ноништа кард, либоси мактабӣ пӯшид. Нихоят китобданашро гирифту тозон-тозон ба мактаб рафт. Сафарҷон кадом корро фаромӯш кард?

Мо ҷавоби муамморо хеле ҷустем.

Аввал Наргис ҷавоб дод:

– Сафарчон туфлихояшро тоза накарда ба мактаб рафт.

Аммо ин чавоби дуруст набуд.

Он гоҳ Қаҳрамон даст бардошт:

– Сафарчон дасташро бо собун нашуст!

Ин чавоб низ дуруст набуд.

Чавоби дурусти муамморо Сино ёфт:

– Сафарчон ба модараш хайр нагуфта рафт...

– Офарин! – Синоро таъриф кард муаллим. – Сафарчон ба модараш хайр гуфтанро фаромӯш кард.

– Мо фаромуш намекунем! – хитоб кард Далер.

– Ман ҳар пагоҳӣ ба модарам хайр мегӯям! – гуфт Лола ҳам.

Муаллим ҷавоби моро ҷамъbast намуда, гуфт:

– Ба падару модар, бобою бибӣ ва ҳоҳару бародарон ҳар пагоҳӣ салом ё хайр гуфтан як рукни одоб аст!

АВВАЛ

Дарси сеюм ба охир расид.

– Акнун ба ошхона меравем! – эълон кард муаллим.

Мо саф кашидем, вале ӯ пурсид:

- Дар ошхона аввал чӣ кор мекунем?
 - Хӯрок меҳуре! – ҷавоб дод Далер.
 - Дуруст, хӯрок меҳуре, лекин пеш аз ҳӯрдан чӣ бояд кард? – дубора пурсид муаллим.
 - Луқмаро калон намегире, – ҷавоб дод Лола.
 - Дар вакти ҳӯрдан гап намезанем, – гуфт Ҷасур.
- Муаллим саволашро бори сеюм такрор кард:
- Саросема нашавед. Пеш аз нишастан ба сари дастархон чӣ кор кардан лозим аст?

- Дасть мешүем! – якбора хитоб кард Гулнора.
- Офарин! – таҳсин кард муаллим Гулнораро. – Аввал даст мешүем, бо собун мешүем!
Мо хурсанд шуда, чониби ошхона роҳ гирифтем...

СИНФИ МО – СИНФИ ХАНДА

Мо аз ошхона баргаштем. Дарси дигар оғоз шуд. Муаллим пурсид:

– Кій дар бораи оилаашон нақл мекунад?

Ман ҳамон замон даст бардоштам.

– Марҳамат! – хоҳиш кард муаллим. – Ҳама бодиққат гүш кунед.

Ман гуфтам:

– Ман дар хона бобо, бибій, падар, модар ва ду хоҳар дорам. Мо ҳамагӣ шаш нафарем...

Аммо муаллим гуфт:

– Шумо шаш нафар нестед, Диловар.

Бори дигар ҳисоб кун!

Ин дафъа бо ангуштонам якто-якто шумурдам:

– Бобоям, бибиам, падарам, модарам, хоҳари калониам ва хоҳари хурдиам!

Шаш нафарем!

Лола хатои маро ислоҳ кард:

– Ту худатро фаромуш кардӣ!

– Худатро нашумурдӣ! – илова кард

Далер.

Ҳама хандиданд. Ман аввал хичолат кашидам. Баъд фахмидам, ки саросема шудаам ва хандаам омад.

Ин лаҳза муаллим ҳам бозавқ хандид.

Хама дубора ва баробар хандидем.
Синфамон пури ханда шуд.
Муаллим гуфт:
– Офарин, Диловар! Ту моро хандондӣ,
хурсанд кардӣ. Ҳамеша хандону хурсанд
бошӣ!

ЧИСТОНЁЙ

Дарсҳо ба охир расиданд. Мо ба хона баргаштем. Дар роҳ чистонёй кардем.

Аввал Гулнора чистон гуфт. Чистони вай чунин буд:

– Мехи зарин –

Таги замин.

Чавоби чистонро медонистем.

– Ин сабзӣ аст, – баробар ҷавоб додем
МО.

Баъд ман чистон гуфтам:

– Дар зарфе –

Ду хел об,

Яке дар яке

хоб!

Бачаҳо ба хаёл рафтанд. Ҳар кас ҳар чӣ гуфт: ранг, барг, зардолу, тӯтий...

Аммо ҷавоби дурустро касе наёфт.

Ҷавоби чистонро худам гуфтам:

– Ин тухм аст!

Бачаҳо ҳоҳиш карданд, ки боз як чистон гӯям.

– Чор пой дораду аз ҷой намечунбад, – гуфтам ман.

Бачаҳо дубора ба хаёл рафтанд. Ҳар кас ҳар чӣ гуфт: гамбӯсак, сӯзанак, малаҳак, тортанак,...

Аммо ҷавоби дурустро касе наёфт.

Чавоби чистонро худам гуфтам:

– Ин миз аст!

Бачаҳо ҳам ҳайрон шуданду ҳам
хурсанд.

– Ту ин чистонҳоро аз кучо ёд
гирифтӣ? – пурсид Қаҳрамон.

– Модарам гуфтанд, – ҷавоб додам
ман. – Модари ман – кони чистон!

ЯК САЛОМУ СЕ ҖАВОБ

Дар роҳ ман аз ҷӯраҳоям ҷудо шудам.

Чунки ба ҳавлиамон наздик омада будам.

Аз рӯбарӯ як амаки кулаҳпӯш меомад.

Вай дар даст борхалтае дошт.

– Ассалом, амак! – гуфтам ман.

– Салом, писари қобил! – ҷавоб дод
амаки кулаҳпӯш. Баъд маро таъриф кард:

– Раҳмат! Ту бачаи баодоб будай!

Баъд аз борхалтааш як дона себ
гирифта дод:

– Инро дар хона тоза шуста бихӯр!

Ман ба хона расида, себро ба модарам
додам.

– Ин себи хушруйи хубонӣ аз кучост, писарам? – пурсиid модарам.

Ман воқеаро нақл кардам. Модарам хурсанд шуда гуфт:

– Ту ба амаки кулаҳпӯш як чиз дода, се чиз гирифтай! Офарин!

Ман ҳайрон шудам:

– Ман чизе надодам. Фақат як дона себ гирифтам?

Модарам гуфт:

– Ту салом додӣ, писарам. Амаки кулаҳпӯш аввал ҷавоби дод. Дуюм, раҳмат гуфт. Сеюм, як себи хубонӣ тӯҳфа кард!

Ман аз ин сухани модарам дучанд шод
шудам. Акнун ҳамеша ва ба ҳама салом
мегӯям!

Якуми сентябр чӣ рӯзи хуш аст!
Мехоҳам, ҳар рӯз якуми сентябр бошад!